

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 22.06.2020 №92**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
958/1-436	Раесати моддию техники, хуруқвори ва тахминоти нақлиёти КХФ ва МГ назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгӯй	94	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
959/1-437	Раесати моддию техники, хуруқвори ва тахминоти нақлиёти КХФ ва МГ назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Заҳрхимикатҳо, нуриҳои минерали, банди пресс ва тухмиҳои полези	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
960/1-438	Сарраесати ҳадамоти давлатии оташнишонии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Сару либоси махсус, маснуоти сантехники, ашеи ошхона, молҳои нарм, барки, канселяри, хочаги ва пойафзол	Номгӯй	59	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

961/1-439	МД «Маркази миллии тавонбахшии кудакони маъюб «Чорбог»	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
962/1-440	Раесати БДА ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока ва нуриҳои минерали	Номгуй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
963/1-441	МД «Осоишгоҳи ҷумҳуриявӣ кудаконаи дилу тарбодии «Хушери»	227-66-60	Хариди электронӣ	Сару либоси махсус, ашеи ошхона, молҳои варзиши, нарм, барки ва хочаги	Номгуй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
964/1-442	Шуъбаи маъмури – хочагидории Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллахи ВМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, маҳсулоти қолинӣ, жалюз, парда, сетка барои тиреза, молҳои техника ва қисмҳои эҳтиётӣ барои кондитсионер	Номгуй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
965/1-443	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
966/1-444	МД «Маркази тиббӣ»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ автомобили	Номгуй	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

970/1-445	МД «Маркази миллии тавонбахшии кудакони маъюб «Чорбог»	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
967/3-35	Маъмурияти минтакаи озоди иктисодии «Дангара»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Асфалтпуш намудани рохҳои дохилии худуди минтака	Тибки санади нуксон		Дар давоми 10 рӯз баъди нашр дар низоми хариди <a href="http://eprocurement.gov.tj">http://eprocurement.gov.tj</a>
968/3-36	Ҷамъияти дустӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи маҷаллаи «Дустӣ»	Тибки фармоиши ташкилоти харидор		Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди <a href="http://eprocurement.gov.tj">http://eprocurement.gov.tj</a>
969/9-182	Дармонгоҳи стоматологии шаҳри н. Фирдавси	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои тиббии стоматологӣ ва молҳои техники	Номгуй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.